

ЛОГОТИПИ  
ТАШКИЛОТИ  
СУҒУРТАВӢ



ПОЛИСИ СУҒУРТАВИИ СУҒУРТАИ ҲАТМИИ ҶАВОБГАРИИ  
ГРАЖДАНИЮ ҲУҚУҚИИ СОҲИБОНИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ

Силсила №XXXXXXX

№000000000

АЗ 

--	--	--	--	--	--	--	--

ТО 

--	--	--	--	--	--	--	--

ҲУДУДИ АМАЛИ ПОЛИС:

СУҒУРТАКУНАНДА:

СУҒУРТАШАВАНДА:

	Телефон:

Маблағи суғуртави тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи суғуртаи ҳатмии ҷавобгарию гражданию ҳуқуқи соҳибони воситаҳои нақлиёт" ва Шартнома пардохт карда мешавад.

МУКОФОТИ СУҒУРТАВӢ (ҲАҚҶИ СУҒУРТАВӢ)

0	АВТОМОБИЛҲОИ САБУКРАВ ВА МИКРОАВТОБУСҲО ДУ НИШОНДИҲАНДА БАРОИ ҲИСОБҲО	0	АВТОБУСҲО, ТРОЛЛЕЙБУСҲО ВА АВТОМОБИЛҲОИ БОРКАШ СЕ НИШОНДИҲАНДА БАРОИ ҲИСОБҲО	0	ТРАКТОРУ МОШИНУ ОЛОТИ ХУДГАРДИ ДИГАР ДУ НИШОНДИҲАНДА БАРОИ ҲИСОБҲО	0	МОТОТСИҚЛҲО ЯК НИШОНДИҲАНДА БАРОИ ҲИСОБҲО	0	ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ МАВСИМӢ ВА ТРАНЗИТӢ СОМОНӢ
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

ИМТИЁЗҲОИ МУКОФОТИ СУҒУРТАВӢ (ҲАҚҶИ СУҒУРТАВӢ)

0 5% 0 10% 0 15% 0 20% 0 50%

ВОСИТАИ НАҚЛИЁТ:

РАҚАМИ БОРДОН

ТАМҒА	РАҚАМИ БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТӢ
VIN CODE	

СУҒУРТАШАВАНДА:

Бо Қоидаи суғуртаи ҳатмии ҷавобгарию гражданию ҳуқуқи соҳибони воситаҳои нақлиёт шинос шудам ва нусхаи онро гирифтаам	
Имзо	Ному насаб

ФОИДАГИРАНДА:

Имзо	Ному насаб
------	------------

СУҒУРТАКУНАНДА:

Имзо	Ному насаб
------	------------

**Эзоҳ:** Ташкилоти суғуртави метавонад дар полиси суғуртави ҷойгиршавии логотип, маркази тамос, суроға (сомона, телефон, почтаи электронӣ) ва ранги онро мустақилона интихоб намояд.

**ИҚТИБОС**  
аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
“Дар бораи суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии  
гражданию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёт”

Ҳангоми расондани зарар ба саломатии ҷабрдида дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки боиси марг гардидааст, андозаи пардохти суғуртавӣ панҷсаду чилу панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил медиҳад.

Ҳангоми гирифтани маъҷубӣ дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт тибқи маълумотномаи мақоми ваколатдори давлатии ташхиси тиббӣю иҷтимоӣ пардохти суғуртавии якдафъаина маблағи зеринро ташкил медиҳад:

- маъҷуби гурӯҳи I - сесаду ҳаштод нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- маъҷуби гурӯҳи II - сесаду нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- маъҷуби гурӯҳи III - дусаду бист нишондиҳанда барои ҳисобҳо.

Ҳангоми расондани зарар ба молу мулки ҷабрдида, маблағи суғуртавӣ то дусаду ҳафтоду се нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми ниҳии масъулияти ташкилоти суғуртавӣ ба андозаи ҳаштсаду ҳаҷдаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар карда мешавад.

Суғуртақунанда пардохти суғуртавиرو ба ҷабрдида (фоидагиранда) дар асоси ҳуҷҷатҳои зерин амалӣ менамояд:

- полиси суғуртавӣ (нусхаи он);
- нусхаи маълумотномаи тасдиққунандаи ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки аз тарафи бозрасии давлатии автомобилӣ дода шудааст;
- нусхаи шиносномаи суғурташаванда;
- ваколатномаи аз тарафи соҳиби воситаи нақлиёт додашуда;
- нусхаи шаҳодатномаи ронандагӣ;
- нусхаи шаҳодатномаи техникийи воситаи нақлиёт;
- маълумотномаи муассисаи тиббӣ оид ба корношоямии муваққатӣ ё худ маълумотнома дар бораи муқаррар кардани гурӯҳи маъҷубӣ дар ҳолати расондани зарар ба саломатии ҷабрдида;
- нусхаи шаҳодатномаи вафоти мусофир, пиёдагард ё шахси (шахсони) дигари ҷабрдида;
- ҳуҷҷати тасдиққунандаи андозаи зараре, ки ба молу мулки ҷабрдида расонда шудааст.